

Татбиқи Барномаи таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои солҳои 2013-2020 дар соли 2018

Дар доираи амалисозии марҳилаи дуюми (2015-2018) Барномаи таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои солҳои 2013-2020 соли 2018 аз ҷониби мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои зерин анҷом дода шуданд:

1. Тибқи дастури Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон №32/10-2-10 аз 31 октябри соли 2017 бо мақсади омода намудани тренерон дар соҳаи ҳуқуқи инсон дар заминаи «Мақтаби ҳуқуқи инсон» рӯзҳои 2-6 апрели соли 2018 ва 7 - 11 октябри соли 2018 2 тренинги омӯзишии хотимавӣ барои 15 нафар намояндагони вазорату идораҳои дахлдор ташкил ва гузаронида шуда. Гузаронидани чунин тренингоҳо барои омода намудани ҳайати нави тренерон дар соли 2019 низ пешбинӣ шудааст.

2. Бо иштироки тренерон дар Маркази таълимии судяҳои Суди Олии ҚТ, Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти ҚТ, Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маорифи Вазорати маориф ва илми ҚТ ва филиалҳои он дар шаҳрҳои Бохтар, Кӯлоб ва Хучанд барои гурӯҳҳои мақсаднок семинарҳои омӯзишӣ гузаронида шуданд.

3. Гурӯҳи кории мақомоти ВҲИ ҚТ бо роҳбарии Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар шаҳрҳои Хоруғ, Хучанд, Исфара ва ноҳияҳои Рӯшон, Ишкошим, Сангвор, Балҷувон ва Б. Гафуров рӯзҳои қабули шаҳрвандонро гузарониданд ва инчунин бо намояндагони сохторҳои дахлдори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои зикргардида, аз ҷумла Комиссияҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак, масъулини шубҳаҳои маориф ва илм, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳоли, мақомоти ҳафзи ҳуқуқ, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ВАО воҳӯриҳо анҷом дода, паҳлӯҳои мухталифи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва нақши мақомот дар пешбурд, риоя ва ҳифзи ҳуқуқи инсонро матраҳ намуданд.

4. Дар соли сипаришуда бо ибтиқори мақомоти ВҲИ ҚТ 63 чорабиниҳои иттилоотӣ (3-конференсия, 41-мизи мудаввар, 8-семинар, 6-тренинг, 2-нишастии матбуотӣ) гузаронида шуда, иштироки кормандони ВҲИ дар 123 чорабиниҳо оид ба ҷанбаҳои гуногуни ҳуқуқ ва озодиҳои инсон таъмин карда шуд.

5. Бо мақсади баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон дар соҳаи ҳуқуқи инсон дар соли 2018 аз ҷониби кормандони Дастгоҳи марказии ВҲИ 238 ва аз ҷониби кормандони Намояндагӣҳо ва Қабулгоҳҳои ҷамъиятии ВҲИ 89, ҷамъ 327 баромад дар воситаҳои ахбори омма таъмин карда шуд.

6. Намояндагиро ва Қабулгоҳҳои ҷамъиятии ВҲИ 247 машваратҳои сайёри ҳуқуқӣ гузарониданд, ки дар онҳо зиёда аз 12 000 нафар иштирок намуданд.

7. Дар ин давра маводи иттилоотии зерин чоп карда шуд:

– Маърузаи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон барои соли 2017 (бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) – 300 нусха;

– Маърузаи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак барои соли 2017 (бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) – 300 нусха;

– Маҷмуи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон – 200 нусха;

– Роҳнамо барои омӯзиши ҳуқуқи инсон – 250 нусха;

– Аҳбори Ваколатдор №1(26) с.2018 – 360 нусха;

– Аҳбори Ваколатдор №2(27) с.2018 – 360 нусха;

– Аҳбори Ваколатдор №3(28) с.2018 – 360 нусха;

– Маҷмуи санадҳои асосии байналмилалӣ ва миллий оид ба адолати судӣ нисбати ноболиғон - 300 нусха;

– Ҳуқуқҳои худро муҳофизат намо (буклет) – 2000 нусха;

– Ҳуқуқҳои кӯдак ба ҳифзи саломатӣ (овеза) – 500 нусха.

Ҳамчунин Роҳнамо аз фанни ҳуқуқи инсон барои ихтисосҳои ғайриҳуқуқшиносӣ ва Маҷмуаи санадҳои асосии байналмилалӣ ва миллий оид ба ҳуқуқи инсон (нашри II) барои чоп пешниҳод шудааст.

8. Оид ба мақомоти ВҲИ дар Сомонаи интернетии ВҲИ, саҳифаи ВҲИ ҶТ дар шабакаи иҷтимоии «Facebook», сомонаи АМИТ “Ховар” хабару гузоришҳо ҷой дода шуданд. Фаъолияти мунтазами сомонаи мақомот ва саҳифаи мақомот дар Фейсбук ба роҳ монда шудааст.

9. Ҷиҳати сазовор таҷлил намудани Рӯзи ҳуқуқи инсон мақомоти ВҲИ ҶТ дар ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ, муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ, сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ як қатор чорабиниҳоро баргузор намуд. Аз ҷумла:

– Санаи 4-уми декабр дар мақомоти ВҲИ ҶТ мизи мудаввар бахшида ба ҷамъбасти мониторингҳои аз ҷониби Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак гузаронидашуда доир гардид. Дар мизи мудаввар намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, раисони комиссияҳои маҳаллӣ оид ба ҳуқуқи кӯдак, намояндагони сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва рӯзноманигорон иштирок намуданд;

– Санаи 6-уми декабр дар мақомоти маҳалии ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар доираи таҷлили ҳафтаи ҳуқуқи инсон ва амалисозии Барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019 семинари омӯзишӣ баргузор гардид. Дар чорабинӣ зиёда аз 200 нафар намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, кормандони соҳаҳои маориф, фарҳанг ва тандурустӣ ва аҳли ҷамоатчиғии ноҳия иштирок намуданд;

– Санаи 7-уми декабр дар доираи ҳафтаи ҳуқуқи инсон ва таҷлили 70-солагии қабули Эълومияи умумии ҳуқуқи инсон дар Академияи ВКД ҶТ I-умин Конференсияи илмӣ-назариявии байналмилалӣ дар мавзӯи «Ҳуқуқи инсон ва ҷаҳонишавӣ» бо фарогирии зиёда аз 300 нафар устодону шунавандагони Академия баргузор гардид;

– Санаи 8-уми декабр дар факултаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзӯи: «Эълумияи умумии ҳуқуқи инсон ва равандҳои муосири рушди ҳуқуқи инсон: мушкилот ва дурнамо» гузаронида шуд. Дар қори конференсия зиёда аз 60 нафар намояндагони мақомоти давлатӣ ва устодони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ширкат варзиданд;

– Санаи 10-уми декабр чорабиниҳои ҷамъбасти вобаста ба 70-солагии қабули Эълумияи умумии ҳуқуқи инсон баргузор гардид. Дар чоранибинӣ намояндагони мақомоти давлатӣ, созмону ташкилотҳои байналмилалӣ, корпусҳои дипломатӣ, сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ВАО иштирок намуданд;

– Санаи 10-уми декабр дар ҳамкорӣ бо Мактаби олии Кумитаи давлатии амнияти миллии бахшида ба таҷлили Рӯзи ҳуқуқи инсон семинари омӯзшӣ баргузор гардид. Дар семинар зиёда аз 200 нафар устодону шунавандагони Мактаби олии КДАМ иштирок намуданд.

Зимни баргузориҳои чорабиниҳои мазкур дастовардҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳуқуқи инсон, сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раванди иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ ва Нақшаҳои миллии амал дар соҳаи ҳуқуқи инсон, механизми амалишавии қонунгузориҳои миллии ва дурнамои соҳа, инчунин нақши Эълумияи умумии ҳуқуқи инсон дар рушди ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташвиқу тарғиб гардида, ҷараён ва натиҷаҳои чорабиниҳои тарқиқи ВАО инъикос ёфтанд.

Бинобар ба итмом расидани марҳилаи дуюми Барномаи таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои солҳои 2013-2020 лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои барои марҳилаи сеюм (солҳои 2019-2020) таҳия ва аз ҷониби Шӯрои Ҷамоатсози байниидоравӣ тасдиқ шуд.